





Сафари матбуоти

ДИГАРГУНИҲОИ САНДУҚИ ТИЛЛОИ ЎЗБЕКИСТОН АЗ НИГОҲИ ЖУРНАЛИСТОН

Сафари навбатии журналистон дар Рӯзи қабули маҳфияи Ҷумҳурии Ўзбекистон бинобар нақшаи Иттиҳоди эҷодии журналистони Ўзбекистон дар доираи лоиҳаи «Журналист ва ҳаёт» дар ҳамкорӣ бо ҳокимияти вилояти Навоӣ ба мақсади шинос шудан бо дигаргуниҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, қорҳои васеъмӣқеъси бунёдкорӣ, тағйир ёфтани тарзи ҳаёти мардум ба вилояти Навоӣ, ки сандуқи тиллоии Ўзбекистони қуҳану нав эътироф шудааст, сурат гирифт.



Директори мактаб-интернати иқтисосонидашудани Навоӣ Нурулло Яҳёев

Мо гурӯҳи иборат беш аз 20 нафар журналистон дар поезди тезгарди «Афросиёб» роҳи Навоиро пеш гирифт. Аз он шукр мегӯем, ки баъд аз истиқлолиятро ба даст овардани мамлакатамон ҳам роҳҳои оҳан, ҳам поезду ҳам истгоҳову вокзалро кулланд тағйир ёфтанд. Аз он ифтихор дорем, ки поезду ҳаёт тағйир ёфтанд аз киноҳои ҳоричӣ дида, орзуҳошам мо имрӯз дар роҳҳои

солот соли ба 7200 тонна қалба расонда шуд. Соли 2017 қорона сахмияҳои шарикони ҳоричӣро харид, ба ширкати масъулиятш маҳдуд ва дар вилоят ба бузургтарин субъекти кластери пахта таъдил ёфт.

Дар қорона, ки дар он зиёда аз 1300 нафар қор мекунам, дастгоҳҳои ресандани ширкати «RIETER»-и ба истеҳсоли таҷизоти пешрафтаи санаоти сабуқ иқтисосонидашудани Шветсария

қор даромадани қорона аз беқорӣ азият мекашиданд. Ҳоло бошад, аз он шукргузори менамоём, соҳибӣ қор ҳастанд ва шароити зиндагонӣ оҳиста-оҳиста беҳ мегардад.

Дар рафти суҳбату мулоқотҳо маълум шуд, вилояти Навоӣ фақат минтақаи санаоти набуда, дар вилоят солҳои охир дар соҳаи иҷтимоӣ, хусусан соҳаи таълим натиҷаҳои назаррас ба даст оварда мешаванд. Аз ҷумла, бинобар натиҷаҳои «РЕЙТИНГ-2019»-и Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ўзбекистон дар асоси таҳлили Маркази давлатӣ тест оид ба нишондиҳандаҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълими олии вилояти Навоӣ дар миқёси Ҷумҳурий сазовори ҷойи дуум, шаҳри Навоӣ бошад, ҷойи якум шудааст.

Ҳангоми шиносӣ бо фаъолияти мактаби иқтисосонидашудани Навоӣ-Қароқўли шаҳри Навоӣ мо имкон пайдо кардем бо комёбиҳои соҳаи таълими вилоят муфассал шинос шавем. Қайд кардан ҷои аст, ки дар мамлакатамон ба мақсади кулланд тағйир додани фаъолияти мактабҳои таълими ҳамагонӣ, ташкил кардани муассисаҳои таълими ҷавобгӯи талаби замон, самарбахш истифода бурдан аз биноҳои муассисаҳои таълими махсуси миёна фаъолиятшам ба охирирасида қорҳои васеъмӣқеъс таъдил мегардад.

Бо ташаббуси ҳокими вилояти Навоӣ Қобулҷон Турсунов дар бинои қолчи қасбу ҳунари техника-иқтисодиёти Навоӣ ташкил карда шудани мактаб-интернати ба фаҳмиши математика, физика ва забони англисӣ иқтисосонидашудани шаҳри Навоӣ низ аз қабили чунин қорҳои нек мебошад. Мактаб-интернат, ки барои таълими 360 нафар талаба пешбинӣ шудааст, аз соли таълими соли равон ба фаъолият шурӯъ намудааст. Бинои мактаб-интернат ба маблағи 2,8 миллиард сӯм муқаммал таъмир карда, бар ивази 1,7 миллиард сӯм бо пойгоҳи замонавӣ моддӣю техникаӣ пура мӯҳаққаз гардонда шудааст.

Дар мактаб-интернат 47 нафар омӯзгорон қор мекунам. Ақсарияти омӯзгорони фаҳро педагогҳои баландмаља ташкил медиҳанд. Мо омӯзгоронро дар асоси озмун қабул намудем. Барои ҷойи ҷойи қариб даҳ нафар довлалаби қард, ки аввало донишшар дувум маҳорати дарсдиҳии омӯзгор ҳамчун меъёр қабул карда шуд. Яне дар мактаб-интернати мо омӯзгорони ба



Котиби матбуоти ҳокими вилояти Навоӣ Дилшод Мамарчабов ба яке аз журналистони фаъол ифтихорнома месупорад

оҳани Ўзбекистон равю доранд. Дар самти «Тошканд-Бухоро» аввал поезди тезгарди «Шарк», баъд поезди замонавӣ тезгарди дорои тамони кулайӣ «Афросиёб» ба ҳаракат даромад. Ба роҳ монда шудани ҳаракати ин гуна поезду, ки ҳам роҳро наздик мегардонад ҳам маблағро сарфа, пеш аз ҳама, барои халқамон, баъдан меҳмонону сайёҳони ҳоричӣ аз ҳар ҷиҳат кулайӣ фароҳам овард. Аз ҳама муҳимаш, билаанд шудани маданияту муомилаи муосирон ба қалби ҳар як қас қушундӣ мебахшад.

Дар вокзали шаҳри Навоӣ гурӯҳи журналистонро намояндагони ҳокимият ва шӯбаи Иттиҳоди эҷодии журналистони вилояти Навоӣ истиқбол намуданд.

Гурӯҳи журналистони аввал бо фаъолияти ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «Baht-Textile» шинос шуд. Қоронаи мазкур соли 2006 бо иштироки сармоғгузорони ҳоричӣ таъсис ёфтааст. Сармоғи оинномавӣ ҷамъияти аввал 2 000 000 доллар ИМА-ро, иқтидор қорона бошад, солҳо 4800 тонна қалбаресиро ташкил медиҳад. Соли 2012 дар асоси қорҳои, ки ба мақсади тақмили ва вусят додани истеҳсолот амали шуданд, ҳаҷми истеҳ-

соли, соҳтумони иншоотҳои маъмуриву истиқоматӣ низ ба пешрафти ҳеле нуҳил шудем. Ба амал баровардани нақшаҳои зиёдро барномарезӣ қарда будем.

Ба таври мисол, мебоист истеҳсоли маҳсулоти санаоти 2 триллиону 210 миллиард сӯм, кишоварзӣ 1 триллиону 396 миллиард сӯм, соҳаи хизматрасонӣ беш аз 270 миллиард сӯм, гардиши мол 380 миллиард сӯм, соҳтмон 116 миллиард сӯмро ташкил кунам.

Дар соҳаи соҳтмон маҳсулоти тавлиднамудани мо аз масъалаҳои муҳими рӯз шуморида мешавад. Барои соли 2020 нақшаи соҳтмон дар тамоми вилоят 688,5 миллион доллар ИМА пешбинӣ шуда буд. Аз ин ҳисоб 155,5 миллион доллар ба ноҳияи Тошлоқ марбӯт мебошад. Агар ин рақамро ба ҳисоби фоида баргарадонем, 22,5 фоида ташкил медиҳад.

Тибқи нақша соҳтмони маҳсулоти санаот бештар аз 137 миллион доллар, кишоварзӣ беш аз 18 миллион доллар буда, то оғози моҳи декабри соли равон иҷрои он ҳудуди 94,5 миллион долларро фаро гирифтааст.

Дар ноҳияи Тошлоқ 1 ҳазору 613 субъектҳои ҳурди бизнес фаъолият мекунам. Ин субъектҳо ба соҳаҳои соҳтмон, кишоварзӣ, тиҷорат, хамлу интиқоли мавод ва нигоҳ доштани он, ҳуруқҳӯй, аҳбор ва алоқа, тандурустӣ ва ҳизмати иҷтимоӣ ва амсоли он муталлиқ мебошанд.

Ноҳияи мо сол аз сол аз рӯи истеҳсоли тавлиди маҳсулот ба пешрафти ноил мегардад. Дар он якҷанд қоронаи санаоти марбӯт ба ҷанбаҳои қиме ва нафтӣ қиме фаъолият мекунам. Ҳамчунин кишоварзону боғвароронамон маҳсулоти гуногун истеҳсол намуда, ба дастархони мардум пешкаш менамоем. Парвариши қорво ва парранда низ як ҷанбаи истеҳсолати қорво фаро мегардад. Ҳунармандони мо ба маҳсулоти худ дар намоишгоҳову фестивалҳои зиёд ширкат мекунам.

Президенти мамлакатамон Шавкат Мирзиёев ҳамеша ба рушду ривочи ноҳияи Тошлоқ тавҷӯҳи хос зоҳир мекунам ва ин мардуми қорво боз ҳам бештар барои анҷоми қорҳои азим дат-

вад менамоем. Ин мусоидат мекунам, ки дарҷаи неқӯҳолий ва фаровони мардуми мо таъмин гардад.

Дар ин рӯзиҳои сарди зимистон мо талошҳои ҳурдо ба он равона кардаем, ки ба боварии сарвари давлат ва мардуми ноҳия сазовор бошем ва иҷрои нақшаҳои бар дӯш гирифтаамонро бо сарбаландӣ таъмин кунам. Ёдовар мешавем, ки ноҳияи мо соли 1973 ташкил ёфтааст. Ҳоло ноҳияи мо 10 шаҳрак, 88 пункти аҳолинишин, 51 ҷамоати шаҳравандон ва дастакам 47 ҳазору оиларо муттаҳид намудааст. Теъдоди аҳоли 203 ҳазору нафарро ташкил мекунам. Аз ин шумор бештар аз 42 дарсад дар шаҳракҳо ва қисмати боқимондаи аҳоли дар деҳот маъгули қору зиндагии худ мебошанд. Зичии аҳоли ноҳия нисбати 1 километри мураббаъ 827 нафар рӯст меояд.

Соҳтмони молу мавод ва маҳсулоти тавлиднамудани мо аз масъалаҳои муҳими рӯз шуморида мешавад. Барои соли 2020 нақшаи соҳтмон дар тамоми вилоят 688,5 миллион доллар ИМА пешбинӣ шуда буд. Аз ин ҳисоб 155,5 миллион доллар ба ноҳияи Тошлоқ марбӯт мебошад. Агар ин рақамро ба ҳисоби фоида баргарадонем, 22,5 фоида ташкил медиҳад.

Тибқи нақша соҳтмони маҳсулоти санаот бештар аз 137 миллион доллар, кишоварзӣ беш аз 18 миллион доллар буда, то оғози моҳи декабри соли равон иҷрои он ҳудуди 94,5 миллион долларро фаро гирифтааст.

Дар ноҳияи Тошлоқ 1 ҳазору 613 субъектҳои ҳурди бизнес фаъолият мекунам. Ин субъектҳо ба соҳаҳои соҳтмон, кишоварзӣ, тиҷорат, хамлу интиқоли мавод ва нигоҳ доштани он, ҳуруқҳӯй, аҳбор ва алоқа, тандурустӣ ва ҳизмати иҷтимоӣ ва амсоли он муталлиқ мебошанд.

Мо дар оғози соли равон барномарезӣ фаро гирифтааст. Масоҳаташ 59,4 ҳазору гектар ва аҳолиаш 8,4 ҳазору нафарро ташкил медиҳад. Иқтисодиёти шаҳр ба истеҳсоли молҳои санаоти, қорвопарварӣ, ва масолеҳи соҳтмон иқтисосонида шудааст. Ҳудуди мазкур яке аз минтақаҳои дар Осийё Марказӣ аз захираҳои бузурги санҷиҳои орошӣ, алалхусус гранит ва мрамар бойтарин ба ҳисоб меравад.



Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Соли гузашта ноҳияи мо аз рӯи нишондиҳандаи дарҷаи ривочёбии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба минтақаи «сабз» дохил қарда шуд. 21 сентябри соли қорӣ қарори Девони Вазирон «Дар бораи қорҳои ривочи иҷтимоиву иқтисодӣ ва қорҳои камбизоатӣ дар ноҳияи Тошлоқи вилояти Фарғона дар солҳои 2020-2022» мардуми қорво ҳеле рӯҳбаланд намуд.

Дастури оиладорӣ

МОДАР – ТАРБИЯТГАРИ БУЗУРГ

Хар як зан модар шуданро орзу мекунад. Машгулӣ ва осони модар – ин мураббигист ва то охири умр ба қору касби ӯ табдил меёбад...

бахусус оҳангу мусиқии миллимонро шунавонем. Аз хурди эътибори ӯро ба санъати тасвирӣ, ҳунармандии милли чалб намоем...

Нигоҳҳои ӯ зишти ва бадири набинад. Дар ҳонадонем, ки духтарбача ба воя мерасад, оҷаю биҳиҷомон бояд ҳамеша ораста гарданд...

«Парранда дар лонааш дидагиашро тақрор мекунад»

гӯфтаанд. Инсон ҳам тарбияро аввало аз модар меомӯзад, бинобар ин зан бояд илмнок бошад...

Духтарбачаро зуд-зуд ба сайру саёҳат баровардан лозим, то ки ӯ кӯҳро, дарёю кӯлҳо, саҳроҳои васеъро бинад...

Тифл як мавҷудоти илоҳӣ, ӯ дар батни модар муҳити берунро мешунавад ва мебинад, аз як таъсир ба ҳуби ривчо ёбад...

Айёми ширхорагӣ даври нозуки тифл ба шумор меравад. Як порча ғишт мӯвофиқи иқлими ту хар сония тағйир меёбад...

расад.

Духтарҷонам, давраи ҳомиладорӣ ва ширхорадорӣ ҳаҷ касро бад набин, бадинӣ ва нафрат ба воситаи ширӣ пистонат ба тифлат мегузарад...

Баъзан ширӣ модар мегузарад ӯ хушк мешавад ва ин ҳолат хубӣ надорад. Қай ва барои чӣ шир мегузарад? Вақте модар аз чизе саҳт тарсад...

Турсунӣ СОДИҚОВА.

Қалъаи

«ЗАНОНИ ВАФОДОР»

Дар шаҳри Винсберги Олмон қалъае ҳаст бо номи «Занони вафодор», ки мардум бо он ифтихор мекунад.

Соли 1140 милодӣ шох Конради савум шаҳрро тасхир мекунад ва мардум дар он қалъа паноҳ мебаранд. Шох паём мефиҳад, ки фақат занону бачаҳо аз қалъа хориҷ шаванд...

Хар зан шавҳари худашро пуштора карда аз қалъа хориҷ мешавад. Занони бешаваҳар падар ӯ бародарашро бардошта мегурӯнд...

Он қалъа аз ҳамагон рӯз ба худ номи қалъаи «Занони вафодор»-ро гирифт.

Таҳияи ВОРИС.

Гуфтугӯи кӯдак бо Офаридгор (Кисса)

Тифле омодаи ба дунё омадан буд ва аз Худованд пурсид: – Худои ман, хабардор шудам, ки ту маро фардо ба дунё меоварӣ...

хондану дуо карданро меомӯзад.

– Шундидам, дар замин одамоне зиндагӣ мекунанд, ки даст ба қорҳои зишт мезананд...

– Туро Фариштаат ҳимоя мекунад, ҳатто ба ивази ҷон. – Аммо ман ҳамеша гамгин хоҳам буд...

– Ман дар биҳишт танҳо сурӯд мехонам механдам ва бо ин хушбахт будам. – Фариштаам бароят ҳар рӯз сурӯд мехонад ва туро хушбахт хоҳад кард...

– Худои бузург, ман, ки забонашро намефаҳмам, чӣ тавр бифаҳмам.

– Ин кори душворе нест, фариштаи ту бо суҳанҳои ширину гуворое, ки боре ҳам нашундааст...

– Ман дар ман ҳоҳиши бо ту суҳбат кардан пайдо шавад? – Фариштаат ба ту намош

Таҳияи Б. ФАРИШТА.

Аз қалб то забон

Рӯзе зане, ки ҳаҷ гох аз ҳамсараш суҳани дилчасп нашунда буд, бемор шуд. Шавҳар думарҳае дошт ва бо он ҳар рӯз суҳб ба қор мефарт ва шаб бармегашт...

– Маро оғӯш кун. – Чӣ кунам? – ба гӯшҳои бовар накарда пурсид зан. Вақте дубора суҳани шавҳарашро шунид...

– Лозим нест, сикат шудам. Дигар сарам дард намекунад, – гуфт зан бо маҳзунӣ.

Шавҳар ҳамсарашро ба ҳона овард. Вале худ нафаҳмид, ки ҳамаи иборани соддан «маро оғӯш кун» ба дили зан чӣ қадар ҳаловат бахшид ва филҳол дардишро мархам шуд.

Таҳияи Ф. ФАРҲОДЗОД.

ҶАҲОНИ ЗАН

Ба муносибати зодрӯзи шоира Гулрухсор



Гулрухсор САФИЕВА

Ёдбуди ёд

Хар гаҳе аз барф озар ёфти, ёдам бикун, Ахтаре дар санги мрамар ёфти, ёдам бикун. Дар азии боғ, чун доғи ҳазони сӯхта...

Нуру нор

Ғуруб асту тулӯи ховарам деҳ, Зи нури ғарб нори ховарам деҳ, Ҳазорон чашми нобӯсида дорам...

Вақте ки ман зебо будам...

Вақте ки ман зебо будам, дунёи ман зебо набуд, Дар дафтари сабзи ғазал пайгоми Мавлоно набуд. Дар хандаҳои гулдара, дар нағмаҳои бефара...

НАҚШАҲОИ КАЛОНИ СОҲИБКОРЗАН

Дар мамлакатамон аз тарафи соҳибкорон қорҳои васеъ-микёсе амали мегардан, ки барои ободии кишвар ва зисти фаровонии халқамон нигаронида шудаанд...

Рӯзҳои аввалбахор буд. Аз рӯйи иҷрои вазифа роҳи ноҳияи Попро пеш гирифтём. Дар деҳаи Уйғури ноҳия гурӯҳи занон дар сеҳи дӯзандагӣ меҳнат мекарданд...

– Ҳоло барои навиштанатон барвақт, барои ин ягон арзишнок коре накардаам, – гуфт Гулнора Муродуллоева.

Вай ба касби дӯзандагӣ аз бачагаш шавқ пайдо кардааст.

Дар оилаи омӯзгорон ба воя расида бошад ҳам, дӯзандагиро ихтиёр намуд. Дар идораи хоҷагӣ сеҳи дӯзандагӣ ташкил намуда, барои занон либосҳо...

истеҳсол намуд. Маркази таълими «Ҷаннати зиё» ташкил карда, барои духтароне, ки касби дӯзандагиро ихтиёр кардаанд, сирру асрори ин касбро омӯзонд...

Вале барои қойғи кардани мошинҳои дарэдзӣ чой намерасид. Ин албатта, баҳри вусъати фаъолияти соҳибкорзан монеахоро ба вучуд меовард.

Ҳокими вилояти Намангон Шавкат Абдураззоқов қабули соҳибкороноро ба роҳ гузоштааст, ки барои ривочи иқтисодиёти вилоят ҳисса мегузоранд. Дар қабули навбатӣ ба оилаи Гулнора Муродуллоева низ 80 соҳиби замин ҷудо карда шуд.

Шоҳида ДАМИНОВА, вилояти Намангон.

Фол дар боби зани ҳомила

Агар зани ҳомила ба турши зиёд алоқаманд бошад, писар мезояд ва агар ба ширинӣ бештар рағбат дошта бошад, духтар ба дунё меорад.

Агар зани ҳомила луфчаки – ҳезуми нимсӯхтаро аз ҳонаи ҳамсоя бидуздад, тифлаш мӯсиёх ба дунё ояд.

Агар зани ҳомила чизеро майл кунанду он чиз барояш мӯясар нашавад, чашми тифлаш оҳул (олус) шавад.

Агар зани ҳомила гизои зери қосаро биҳӯрад, тифли зебосурат дармеёбад.

Агар зани ҳомила ҳезумро сарчаппа ба зери дег бигузорад, тифли он зан сарчаппа таваллуд шавад.

Агар зани ҳомила ҷусту неқурӯй ва хандон хушхӯй бошад, писар ва агар мақбузу туршрӯй ва хоҳилу бадхӯй бошад, духтар мезояд.

Агар зани ҳомила дар мавҷеи хусуф ба бадани худ ангушт бигузорад, ҳамагон қисми вучуди тифлаш сиёх шавад.

Аз «Фолнома»-и Додочон ОБИДОВ.

Олимони мо

«ИЛМРО БАР ДИЛ ЗАНИ ЁРЕ БУВАД...»

Бештари мо фикр мекунем, ки қойи зан дар оила аст ва ӯ, асосан, бо тарбияи фарзандон сарукор дорад. Вале имрӯз дар ҷамъиятамон заноне ҳастанд, ки баробари фаъл будан дар тарбияи фарзандон, дар зинаҳои муҳими ҷамъият низ қору амалашон натиҷаи матлуб мебахшад.

Кахрамони хикояи мо мудири кафедраи «Тарихи Ўзбекистон»-и Донишқадаи муҳандисии иқтисодиёти Қарши, доктори илмҳои таърих, профессор Юлдуз Эргашева мебошад.

Ин зани донишманд, ки 35 сол боз ба насли ҷавон таълим тарбия медиҳад, яке аз муаррихони шинохта ва обрӯманди кишварамон махсус меёбад. Дар таърихи Ватанамон аз ҷониби Ю. Эргашева бори нахуст тамоюлҳои рушд ва мушкилоти таърихи маданияти Ўзбекистон тибқи методологияи назарии нав дар маҷмуи мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Ҳамчунин, олима дар баробари қушода додани моҳияти сибъати соҳти мустабид дар соҳаи маданият, ба таҳлили ретроспективии қиёсии сибъатҳои маънавияи маданияи даври соҳти тоталитарӣ ва истиклолият рӯ овардааст. Ҳар соҳаи таърихи маданияти

оила, модари ду фарзанд, инсонӣ хоксору фидой, муҳаққиқи дақиқназар дар байни аҳли илми вилоят ва ҷумҳурӣ маҳбубият дорад.

Юлдуз Эргашева дар қараёни таълим технологияҳои педагогӣ пешқадамро бо рӯи замон ва ғояҳои истиқлолияти миллии ҳамсоя мезояд. Ҳамагон раиси шӯъбаи вилояти Иттиҳодияи «Олима»-и занону духтарони Ўзбекистон мебошад.

– Имрӯз чун дар ҳамаи зинаҳои низоми таълим дар баҳси таълими олий низ қорҳои васеъмикёс ба амал татбиқ мегарданд, – мегӯяд Ю. Эргашева. – Аз ҷумла, дар муассисаҳои таълими олий қабл аз ҳама ба сифати таълим, омода кардани кадрҳои рақобатпазир эътибор дода мешавад. Ҳоло теъдоди муассисаҳои таълими олий аз 120-то зиёд аст. Созмон дода шудани шӯъбаҳои МТО (муассисаҳои таълими олий)-и бонифуз дар минтақаҳо, сол аз сол афзудани шумораи хатмкунандагон, ба қавли Президентамон далоли он аст, ки вазиҳои дард пеш гузошта шуда бемайлдан ба амал татбиқ мегардан. Дар низоми баъди таълими олий бошад, ба маъсалаи омода кардани кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ рӯйи эътибор



гардонда мешавад. Солҳои баъдӣ бино ба самтҳои гуногуни илму фан докторҳои илми рисолаҳои илмию тадқиқотии худро бомуваффақият дифоъ намуда, ба рушди илму фани мамлакат саҳми сазовор мегузоранд.

Бояд гуфт, ки қахрамони мо ба сифати депутати Шӯрои депутатҳои халқи вилоят аз соли 2015 инҷониб тибқи мурурияти шаҳравандон ба созмонҳои дахлдор рӯ оварда, дар ҳаллу фасли мушкилоти интихобкунандагон низ қўмади ағмали мегардонад. Ҳамагон раиси комиссияи доими бино ба «Рушди соҳаи иҷтимоию маданият, маъсалаҳои оила, занону духтарон ва ҷавонҳои Шӯрои вилояти депутатҳои халқи низ бобати ҳалли мушкилоти занону духтарон ва ҷавонон дар маҳалҳо қўмак мерасонад.

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони Ўзбекистон, Вазорати таълими олий ва миёнаи махсус, роҳбарияти донишқада ва ҳокимияти вилояти Қашқадарё борҳо тақдиронида шудааст. Ҳамагон раиси комиссияи доими бино ба «Рушди соҳаи иҷтимоию маданият, маъсалаҳои оила, занону духтарон ва ҷавонҳои Шӯрои вилояти депутатҳои халқи низ бобати ҳалли мушкилоти занону духтарон ва ҷавонон дар маҳалҳо қўмак мерасонад.

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони

Ҳидматҳои Ю. Эргашева аз ҷониби Қўмитаи занону духтарони



